



КОНФЕРЕНСИЯИ III-ЮМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ИЛМӢ-АМАЛӢ

МАВЗӢ: «МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ РУШДИ БАҲИСОБГИРИИ
БУХГАЛТЕРӢ, АУДИТ, ТАҲЛИЛ, АНДОЗБАНДӢ, НАЗОРАТИ
ДАВЛАТИИ МОЛИЯВӢ: ЧОЛИШҲОИ МУОСИР ВА САМТҲОИ РУШД»



23-24 ЯНВАРИ с.2026

Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон
Институти ҷамъиятии бухгалтерон ва аудиторони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

МАКТУБИ ИТТИЛООТӢ

Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Институти ҷамъиятии бухгалтерон ва аудиторони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ИЧБАК ҚТ) ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 23-24 январи соли 2026 Конференсияи III байналмилалӣ илмӣ-амалиро дар мавзӯи: «Масъалаҳои мубрами рушди баҳисобгирии бухгалтерӣ, аудит, таҳлил, андозбандӣ, назорати давлатии молиявӣ: ҷолишҳои муосир ва самтҳои рушд» баргузор менамоянд.

Дар кори конфронс муҳокимаи самтҳои зерин ба нақша гирифта шудааст:

- баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудит дар даврони иқтисодиёти рақамӣ;
- мушкилоти пешниҳоди ҳисоботи молиявии электронӣ;
- самтҳои асосии рушди аутсорсинг, консалтинги бухгалтерӣ ва аутстаффинг

дар шароити иқтисодиёти рақамӣ;

- масъалаҳои мубрами тақмили баҳисобгирии молиявӣ;
- менечменти молиявӣ ва назорати корпоративӣ;
- усулҳои тадқиқоти бухгалтерӣ;
- методологияи баҳисобгирӣ ва аудит дар баҳши ҷамъиятӣ;
- аудити давлатӣ: имкониятҳои нав, монеаҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо;
- таҳлили идоракунии: вазъ ва дурнамои рушд;
- мушкилоти рушди таҳлили комплекси иқтисодии фаъолияти хоҷагии

субъекти хоҷагидор;

- баҳисобгирии андоз ва маъмурикунонии андоз;
- андозбандии фаъолияти корхонаҳо: мушкилот ва дурнамои рушд;
- дурнамои рушди маълумоти бухгалтерӣ ва касби бухгалтерӣ;
- баҳисобгирии бухгалтерӣ, аудит ва омили иқтисодӣ дар даврони

рақамикунонӣ.

Иштирокчиёни конфронс – ҳайати профессорону устодони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмӣ-тадқиқотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кишварҳои дуру наздик, мутахассисон дар соҳаи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит, намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, кормандони мақомоти молиявӣ ва андоз, мутахассисони

соҳаи бонкдорӣ, роҳбарон ва мутахассисони ширкатҳои аудиторӣ, хадамоти бухгалтерӣ, докторантҳо, аспирантҳо, магистрантҳо ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олий.

Сохтори бахшҳо мувофиқи мавзӯи маърузаҳо то 20 январи соли 2026 мушаххас карда мешавад.

Барои иштирок дар кори конфронс бояд то 15 январи соли 2026 ба унвони Кумитаи тадорукот фиристода шавад:

1. Дархост бо нишон додани самт, номи маъруза, маълумот дар бораи муаллифи он (насаб, ном, номи падар пурра, суроғай дақиқ (бо индекси почтавӣ) ва телефони тамос, E-mail, номи донишгоҳ ё ташкилот, факултет, вазифа, унвони илмӣ ва дараҷаи илмӣ; барои аспирантҳо – соли таҳсил).

2. Мақолаҳо (дар шакли электронӣ), ки мувофиқи талаботи зерин таҳия карда шудаанд:

- ҳаҷми матн – аз 8 то 12 саҳифаи пурра, ҳамаи ҳошияҳо 25 мм, шрифти матн ва сарлавҳаҳо Times New Roman, андоза 14 пт, фосилаи байни сатрҳо якхела, фосилаи сархат – 12,5 мм. чадвалҳо ва расмҳо дар матни асосии маъруза оварда мешаванд, шрифти чадвалҳо ва имзоҳои расмҳо – 12 пт. реквизитҳои ҳатмӣ: насаб ва номи муаллиф, номи пурраи донишгоҳ ё ташкилот, номи мақола. Ҳиссаи матни муаллифӣ бояд барои омӯзгорон на камтар аз 75% ва барои аспирантҳо, магистрантҳо ва донишҷӯён 60%-ро ташкил диҳад (маълумотнома бо матни мақола пешниҳод карда мешавад). Мақолаҳои, ки аз санҷиши асли бӯдан нагузаштаанд, баррасӣ намешаванд.

- маълумотнома дар бораи зидди плагиат ва набудани зеҳни сунъӣ;
- вожаҳои калидӣ ба забонҳои тоҷикӣ (барои иштирокчиёни хориҷӣ ба забони тоҷикӣ мо ҳудумон тарҷума мекунем), русӣ ва англисӣ (на камтар аз 7 калима);
- аннотатсия ба забонҳои тоҷикӣ (барои иштирокчиёни хориҷӣ ба забони тоҷикӣ мо ҳудумон тарҷума мекунем), русӣ ва англисӣ (на камтар аз 5 сатр);

Дар асоси натиҷаҳои конфронс, нашри мақолаҳои иштирокчиёни конфронс, бо индекстатсияи минбаъда дар e-library ба нақша гирифта шудааст.

Мақолаҳои беҳтарини назариявӣ ва илмӣ-амалӣ дар маҷаллаи байналмилалӣ назариявӣ ва илмӣ-амалӣ «Аудит ва Менеҷмент»-и ИҚБАК ҚТ ройгон нашр карда мешаванд.

Ҳайати таҳририя тағйирот ва ихтисорҳоро дар дастхат, ки хусусияти таҳрирӣ доранд ва ба масъалаҳои принципиалӣ дахл намекунанд, бо муаллифон мувофиқа намекунад.

Забонҳои кори конфронс: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.

Суроғаҳои мо: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Деҳоти ½, ИҚБАК ҚТ, Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7, ҳуҷраи 102, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Телефон: (+992) 937 47 31 09, 934 34 69 16, 934 77 33 66,

E-mail: samaridin@mail.ru, E-mail: abdumalik001@mail.ru, E-mail: info@pipaa.tj

Канали ИҚБАК ҚТ дар телеграмм: <https://t.me/+7hHy0Tjit95kNDky>

Канали ДДТТ дар телеграмм: <https://t.me/TGUK2023>





КОНФЕРЕНСИЯИ III-ЮМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ИЛМӢ-АМАЛӢ

МАВЗУӢ: «МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ РУШДИ БАҲИСОБГИРИИ
БУХГАЛТЕРӢ, АУДИТ, ТАҲЛИЛ, АНДОЗБАНДӢ, НАЗОРАТИ
ДАВЛАТИИ МОЛИЯВӢ: ЧОЛИШҲОИ МУОСИР ВА САМТҲОИ РУШД»



23-24 ЯНВАРИ с.2026

Шакли бақайдгирии

Иштирокчи конференсияи сеюми байналмилалии илмӣ-амалӣ

**« Масъалаҳои мубрами рушди баҳисобгирии бухгалтерӣ, аудит, таҳлил, андозбандӣ,
назорати давлатии молиявӣ: ҷолишҳои муосир ва самтҳои рушд»**

Насаб _____

Ном _____

Номи падар _____

Дараҷаи илмӣ _____

Унвони илмӣ _____

Ҷои қор(номи муассиса, қорхона), _____

Вазифа _____

Телефони робита: _____

e-mail _____

Номи мақола _____

Сексия _____

Шакли ширкат дар конференсия:

☐ маъруза дар ҷаласаи пленарӣ;

☐ маъруза дар ҷаласаи бахш;

☐ иштирок дар музокирот;

☐ иштироки фосилавӣ.

Бадалов Х.Х., Халимов П.А.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В настоящее время все более важным становится вопрос использования передовых информационных технологий в различных сферах деятельности, в частности, в бухгалтерском учете, который является центральным компонентом системы управления любым объектом [1, с. 634]. Развитие цифровой экономики требует совершенствования современных информационно-телекоммуникационных технологий, что предоставляет новые возможности для ведения бухгалтерского учета [2, с. 31]. Использование информационных технологий способствует повышению конкурентоспособности организаций за счет сокращения расходов, снижения влияния человеческого фактора и ускорения работы [3, с. 26].

В современном обществе основным техническим средством технологии переработки информации служит персональный компьютер [1, с. 635]. Бухгалтерский учет в большинстве организаций ведется с использованием специальных программных продуктов, предназначенных для удобного хранения данных, создания документов и отчетности, анализа бухгалтерской информации [12, с. 129]. Они дают возможность бухгалтерам вести взаимосвязанные участки учета, а руководящему персоналу - иметь доступ к актуальной информации и принимать управленческие решения.

*Оригинальность текста составляет 76, 02 %
(по результатам проверки на программы антиплагиат)*

Список использованной литературы (не менее 10 источников)

1. Бадалов Х.Х., Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А. Концепция развития аудита в условиях цифровой экономики: теория и практика. Монография. - Душанбе, «Графика Принт», 2021. – 218 с
2. Бариленко, В. И. Области знаний современных бизнес-аналитиков / В. И. Бариленко // Аудит. – 2025. – № 1(193). – С. 39-43.
3. Бочкова С.В. Исследование применимости цифровых информационных технологии в сфере бухгалтерского учета / С.В. Бочкова // Развитие цифровой экономики в условиях деглобализации и рецессии. - 2019, - С. 634-656.
4. Бухгалтерский учет в эпоху цифровых технологий: гармонизация и тенденции развития / Т.С. Бобрешова// Новый виток развития учетно - контрольных и аналитических процессов в цифровой экономике. Материалы научно - исследовательской работы преподавателей и студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Под редакцией М.М. Басовой. - М.: 2019. - С. 31-35.
5. Вахрушина М. А. Проблемы и перспективы развития российского управленческого учета. 10 лет спустя / М. А. Вахрушина // Международный бухгалтерский учет. – 2024. – Т. 27, № 8(518). – С. 861-877.
6. Забродин, И. П. Низкое качество бухгалтерского учета в малом бизнесе: признаки, причины, последствия / И. П. Забродин // Современная экономика: проблемы и решения. – 2024. – № 9(177). – С. 70-84.
7. Контроль внутри аудиторской профессии: текущее состояние и перспективы развития / Н. В. Кобозева, В. Т. Чая, В. П. Суйц [и др.] // Аудит. – 2025. – № 2(194). – С. 7-11.
8. Корабельщиков И.Б. Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета с использованием современных цифровых технологий / И.Б. Корабельщиков // Центральный научный вестник. - 2018, - № 22(63). - С. 26-27.
9. Коржова О.В. Реализация в бухгалтерском учете информационных технологий в сфере цифровой экономики / О.В. Коржова, Л. В. Маркова // Научное обозрение. Педагогические науки. -2019, - № 4(4). - С. 49-52.
10. Коробейникова, Л. С. Оценка надежности производственного контроля корпоративной организации / Л. С. Коробейникова, К. А. Черкасова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2025. – № 9(189). – С. 91-106.
11. Низомов, С. Ф. Проблемы и пути совершенствования бухгалтерского учета и аудита в цифровой экономике / С. Ф. Низомов, Г. М. Рахимов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. – 2022. – № 2(41). – С. 168-179.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Рассмотрены изменения, происходящие в бухгалтерском учете в условиях развития цифровых технологий, обоснована необходимость поиска хозяйствующими субъектами новых управленческих технологий, нацеленных на формирование конкурентных преимуществ. Предлагается внедрение облачных и блокчейн-технологий в сферу бухгалтерского учета для повышения его эффективности и предотвращения ошибок. Описывается структура этих технологий, основные принципы работы, а также анализируются преимущества и недостатки.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, бухгалтерский учет, облачные технологии, блокчейн, база данных, информационные технологии.

НАҚШ ВА МОҲИЯТИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР БАҲИСОБИРИИ МУҲОСИБӢ

Тағйироте, ки дар баҳисобирии муҳосибӣ дар шароити рушди технологияҳои рақамӣ ба вуқӯ мепаивандад, мавриди баррасӣ қарор дода, зарурати ҷустуҷӯи технологияҳои нави идоракунии субъектҳои хоҷагидор, ки ба эҷоди афзалиятҳои рақобат нигаронида шудаанд, асоснок карда шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки технологияҳои абрӣ ва блокчейн дар соҳаи баҳисобирӣ барои баланд бардоштани самаранокии он ва пешгирии хатогиҳо ҷорӣ карда шаванд. Сохтори ин технологияҳо, принципҳои асосии фаъолият тавсиф карда, инчунин афзалиятҳо ва нуқсонҳо таҳлил карда мешаванд.

Калидвожаҳо: иқтисодиёти рақамӣ, рақамикунонӣ, ҳисобдорӣ, технологияҳои абрӣ, блокчейн, базаи маълумот, технологияҳои иттилоотӣ.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING

The article discusses the changes in accounting in the context of the development of digital technologies, substantiates the need for business entities to search for new management technologies aimed at creating competitive advantages. The introduction of cloud and blockchain technologies in the field of accounting is proposed to increase its efficiency and avoid mistakes. Their structure, basic principles of work are described, and advantages and disadvantages are indicated.

Keywords: digital economy, digitalization, accounting, cloud technology, blockchain, database, information technology.

Сведения об авторах: Бадалов Хуршед Хотамович – Таджикский государственный университет коммерции, кандидат экономических наук, доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита. Адрес: 734061, Республика Таджикистан, город Душанбе, ул. Дехоти ½, Телефон: 93-777-66-40. E-mail: khurshed_badalov@mail.ru.; Халимов Парвиз Абдувакилович – Таджикский государственный университет коммерции, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита. Адрес: 734061, Республика Таджикистан, город Душанбе, ул. Дехоти ½, Телефон: 93-534-00-37. E-mail: parviz-tguk@mail.ru.

Маълумот дар бораи муаллифон: Бадалов Хуршед Ҳотамович - Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, номзоди илмҳои иқтисодӣ, и.в. дотсенти кафедраи баҳисобирии бухгалтерӣ ва аудит. Суроға: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, Дехотӣ 1/2 Телефон: 93-777-66-40. E-mail: khurshed_badalov@mail.ru.; Халимов Парвиз Абдувакилович - Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, муаллими калони кафедраи баҳисобирии бухгалтерӣ ва аудит. Суроға: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, Дехотӣ 1/2 Телефон: 93-534-00-37. E-mail: parviz-tguk@mail.ru.

Information about the authors: Badalov Khurshed Khotamovich - Tajik State University of Commerce, Candidate of Economic Sciences, Acting Associate Professor of the Department of Accounting and Audit. Address: 734061, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, st. Dekhoti 1/2 Phone: 93-777-66-40. E-mail: khurshed_badalov@mail.ru.; Khalimov Parviz Abduvakilovich - Tajik State University of Commerce, Senior Lecturer, Department of Accounting and Audit. Address: 734061, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, st. Dekhoti 1/2 Phone: 93-534-00-37. E-mail: parviz-tguk@mail.ru.